

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 26.02.2020 №23

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
324/1-108	БДА ЧТ “Амонатбонк”	227-66-60	Хариди электронӣ	Сервер	Дона	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
325/1-109	МД “Чохоннамо”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри ва қисмҳои эҳтиётии компютери	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
326/1-110	МД “Истирохатгоҳи табобатии собикадорони чангу меҳнати Ромит” ш Ваҳдат	227-66-60	Хариди электронӣ	Тачхизоти табобатӣ, компютер ва меҳел	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

327/1-111	МД “Истирохатгохи табобатии собикадорони чангу меҳнати Ромит” ш Ваҳдат	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарм, конселяри, хочаги ва маводи хурока	Номгӯӣ	60	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
328/1-112	МД Кохи “Истиклол” ММ ДИП ЧТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Ниҳоли дарахти арча, тухмии гулҳо, торф ва пору	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
329/1-113	Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри ва оби маъдани	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
330/1-114	МД “маркази миллии илмӣ пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
331/1-115	МД “Озмоишгоҳи миллии тандурустии чамъияти”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техники, конселяри, барки, хочаги ва либоса	Номгӯӣ	78	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
332/1-116	МД телевизиони “Синамо”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарм, конселяри, барки, хочаги, қисмҳои эҳтиётии компютери ва маводҳои ороишии косметики	Номгӯӣ	118	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

333/1-117	МД “маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселяри, нарм, хочаги, таҷхизоти оташхомушқуни	Номгӯй	100	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
334/2-145	Маркази тиббии шаҳрии №1 ба номи Аҳмедов Карим	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
335/2-146	МД Беморхонаи ҷумҳуриявии беморҳои равонии н. Рӯдаки	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои барки ва хочаги	Номгӯй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
336/2-147	Беморхонаи маркази н. Рӯдаки	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
337/2-148	МД “Таваллудхонаи шаҳрии №1” ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводи хурока	Номгӯй	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
338/9-59	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии беморҳои дил”	227-65-78	Хариди электронӣ	Натрий хлор Калий хлор	Флакони Флакони	30000 5000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

339/9-60	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии беморихои касби”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи реагенти	Номгуй	34	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
340/9-61	МД “Маркази ҷумҳуриявии клиникии беморихои дил”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи дорувори	Номгуй	60	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, хуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.
